

## Тақриз

ба автореферати диссертатсияи унвончӯ Файзуллоева Мукаррама Махмудҷоновна барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02. Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (химия) дар мавзӯи «Технологияҳои муосири тадриси фанни химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим»

Табиист, ки зери такмили низоми маориф мо раванди баланд бардоштани сифати таълимро дар назар дорем. Таълими босифат бояд ҳам дар зинаи таҳсилоти томактабӣ ва ҳам мактабӣ таъмин карда шавад. Сифати таҳсилот бешак кафили муваффақияти хатмкунанда буда, минбаъд боиси рақобатпазирии ӯ дар бозори меҳнат ва соҳиб гаштанаш ба салоҳиятҳои барои фаъолияти ҳаётиаш муҳим мегардад. Малакаҳои дар мактаб ташаккулёфта метавонад барои таълими минбаъда дар донишкадаву донишгоҳҳо зарур гарданд.

Имрӯзҳо талабот ба хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дигар аст ва дараҷаи маълумотнокиро аз рӯи ҳаҷми дониши хонанда муайян кардан ғайримкон мебошад. Воқеияти имрӯза чунон аст, ки таҳсилот мебояд ба дарҳости иқтисодиёт ва талаботи ҷомеа ҷавобгӯ бошад. Суръати инкишофи ҷомеаи муосир ба низоми таҳсилоти таъсири муайян мерасонад. Вобаста ба ин гуфтан мумкин аст, ки мақсади таҳсилоти муосир дар муассисаи таълимӣ – ин омода намудани шахсияти хонанда ба ҳаёт дар ҷомеаи тағйирпазир аст. Дар раванди оморасозӣ дар хонанда бояд чунин сифатҳои муҳим аз қабилӣ созандагӣ, фаъоли ва мутаҳарик буданро тақвият дод. Сифатҳои мазкур дар ӯ барои фаъолияти минбаъдаи касбияш зарур хоҳанд шуд. Муассисаи таълимии муосир бояд дар хонандагон универсализми касбиро ташаккул диҳад, ки ба ӯ имконият медиҳад тули ҳаёти хеш воситаҳо ва соҳаҳои фаъолияти худро иваз намояд. Дар раванди ташаккули универсализми касбӣ гузариши амсилаи анъанавии таҳсилот ба муносибати босалоҳият имконпазир мегардад.

Мақсади таҳқиқотии унвончӯ ошкор сохтани воситаҳои фарогирии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба машғулиятҳои амалӣ аз фанни химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим мебошад.

Объекти таҳқиқот ба раванди таълими фанни химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ равона гардидааст. Озмоиш дар литсей-интернати президентӣ барои бачаҳои болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №63, №44, №55, №79 гузаронида шудааст. Дар озмоиш 143 нафар хонандаи синфи 11, 130

нафар хонандаи синфи 10, 126 нафар хонандаи синфи 9, 101 нафар хонандаи синфи 8 иштирок намуданд.

Унвончӯ фарзияи тадқиқотро аниқу назаррас ба нақша гирифтааст. Мушаххасгардонии мафҳуми «салоҳияти таҳқиқоти» хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ва муайян намудани таркиби сохторӣ-чӯзӣи он ба баланд гардидани маҳсулнокии раванди ташаккули салоҳияти таҳқиқоти хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ифода ёфтааст.

Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки мувофиқи тақозои замон ва концепсияи мактаби миллӣ дарсҳои химия бояд тавре ташкил карда шавад, ки ба стандарти давлатӣ ҷавобгӯ бошад. Вобаста ба ин усулҳои нави замонавӣ омӯзишро ба роҳ мондааст. Натиҷаи корҳои озмоишии гузаронидаи диссертант ҳам аз ҷиҳати миқдорӣ ва ҳам аз ҷиҳати сифатӣ мувофиқати назариявӣ ва самаранокии методии коркарди методикаи истифодабарии технологияҳои муосирро дар шароити муносибати босалоҳият, ки ғайбонавӣ тафаккури хонандагонро таъмин месозад, исбот менамояд.

Дар ҳулосаи автореферат натиҷаҳои тадқиқот ҷамъбаст карда шуда, ба омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълим тавсияҳо ва пешниҳодҳои илмию амалӣ дода мешаванд.

Автореферат хуб ба тартиб дароварда шудааст, аммо дар матн як қатор ҳатогиҳои имлоию услубӣ дида мешавад.

Мо чунин мешуморем, ки диссертатсия кори илмию таҳассусӣ буда, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат мекунад ва муаллифи он Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоновна сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02. – Назария ва усулҳои омӯзишу парвариш (химия) мебошанд.


Номзади илмҳои химия, профессори  
кафедраи химияи Донишгоҳи аграрии

Тоҷикистон ба номи Шириншох Шохтемур

  
Идрисов Т.Ч.

Имзои Идрисов Т.Ч. - ро тасдиқ мекунам:

Сардори шӯъбаи таъминоти ҳуқуқи ва кадрҳои ДАТ  
ба номи Шириншох Шохтемур

  
Зухуров З.

